

## «ТАСДИҚ МЕНАМОЯМ»

Ректори Донишгоҳи агари

Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур,

доктори илмҳои кишоварзӣ, профессор

 Махмадёрзода У.М.

 2023 с.

### ТАҚРИЗ

оид ба рисолаи номзадии Аминов Фируз Мирраҳимович дар мавзуи: «Таъсири титан ва сирконий ба хосиятҳои ҳӯлаҳои рӯҳии Zn5Al, Zn55Al» барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техникӣ аз рӯйи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02-саноати мошинсозӣ).

#### *Мубрамӣ ва зарурияти гузаронидани таҳқиқот оид ба мавзуи рисола.*

Тараққиёти илмию техникии замони муосир инкишофи баланди металлургияи рангаро таъмин менамояд. Дар ҳаҷми умумии истеҳсоли металлҳои ранги таъиноти истеҳсолотӣ рӯҳ ҷойи ҷорӯро ишғол менамояд. Рӯҳ ва ҳӯлаҳо дар асоси он, пайвастагиҳои рӯҳии гуногун бо шарофати хосиятҳои маҳсус истифодашавии васеъро ҳамчун масолеҳҳои конструкционӣ ва ғайри конструкционӣ дарёфт намудаанд.

Ба сифати масолеҳи конструкционӣ ҳӯлаҳои рӯҳӣ алалхусус барои асбобсозӣ, дар саноатҳои полиграфӣ, авиасияни, автомобилсозӣ, киштисозӣ ва барои тайёр кардани лавозимотҳои ҳочагии рӯзгор истифода бурда мешаванд. Ба сифати масолеҳи ғайри конструкционӣ ҳӯлаҳои рӯҳӣ барои реҳтани анодҳо-протекторҳо, тайёр кардани лаҳимҳои васлкунанда ҳангоми истеҳсоли подшипникҳо ва элементҳои галваникӣ, ҳамчун рӯйпӯши варақаҳои пӯлодӣ истифода бурда мешаванд.

Ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий бештар барои бо онҳо рӯйпӯш кардани варақаҳои металлӣ, тайёр кардани ҳимашёҳо ва реҳтагарииҳо васеъ истифода бурда мешаванд. Дар солҳои охир ҳӯлаҳо дар асоси рӯҳ барои тайёр кардани протекторҳои реҳтаҳосилшуда, ки барои муҳофизати киштиҳои баҳрӣ ва иншоотҳои металлӣ аз зангзани зарур мебошанд, истифодашавии васеъ пайдо намудаанд.

Кори диссертационии пешниҳодшудаи Аминов Фируз Мирраҳимович дар мавзуи “Таъсири титан ва сирконий ба хосиятҳои ҳӯлаи рӯҳии Zn5Al, Zn55Al” ба самти тадқиқотии шиносномаи ихтисоси 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02-саноати мошинсозӣ) дар пунктҳои зерин мувофиқат менамояд:

- 6.1. Таҳқиқотҳои назариявӣ ва таҷрибавии алоқаи фундаменталии таркиб ва соҳтори мавод бо маҷмуи хосиятҳои физикӣ-механикӣ ва корфармӣ бо мақсади таъмини эътиимоднокӣ ва дарозумрии маводҳо ва маснуوتҳо;
- 6.2. Муқаррар намудани қонуниятиҳо дар равандҳои физикӣ-химиявӣ ва физикӣ-механикӣ
- 6.3. Таҳияи асосҳои илмии интиҳоби маводҳо барои хосиятҳои додашуда дар шароити конкретии истеҳсол ва истифодаи маснуوت ва конструксияҳо;
- 6.4. Таҳияи равандҳои

физикӣ-химиявӣ ва физикӣ-механикӣ ташаккул додани маводҳои нав, ки дорон хосиятҳои беназири фуксионалиӣ, физикӣ-механикӣ, корфармӣ ва технологӣ, арзиши оптималӣ ва тозагии экологӣ мебошанд; б.9. Кор карда баромадани роҳҳои баланд бардоштани тобоварӣ ба зангзании маводҳо дар шароити гуногуни кор; б.10. Таҳияи рӯйпӯшҳо барои таъинотҳои гуногун (мустаҳкамкунӣ, тобовар ба хурдашавӣ ва ғайраҳо) ва усулҳои идоракунии сифати онҳо.

**Навгонии илми кор.** Дар асоси таҳдили амиқи маълумоти адабиётӣ ва таҳқиқотҳои таҷрибавӣ вобастагии ҳароратии функцияҳои физикаи гармо ва термодинамикии ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al, бо титан ва сирконий ҷавҳаронидашуда, муқаррар карда шудаанд. Қонуниятҳои равандҳои оксидшавии баландҷарорати ҳӯлаҳои сегонаи рӯҳӣ-алюминий бо титан ва сирконий дар муҳити фазогӣ, дар ҳолатҳои саҳти нишон дода шудаанд. Қонуниятҳои тағйирёбии тавсифҳои анодии ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al, дар муҳити электролитӣ NaCl аз миқдори титан ва сирконий муқаррар карда шудаанд.

**Барои ноил шудан ба он вазифаҳои зерин ҳал карда шуданд:**

- хосиятҳои термодинамикӣ ва физикаи гармои ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al бо титан ва сирконий тадқиқ карда шуданд;
- кинетика ва механизми равандҳои оксидшавии ҳӯлаҳо дар ҳолати саҳт омӯҳта шуданд;
- қонуниятҳои тағйирёбии тавсифҳои анодии ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al бо титан ва сирконий ҷавҳаронидашуда, дар муҳити электролити NaCl муайян карда шуданд;

таркибҳои мӯтадили ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al бо титан ва сирконий коркард шуда, бо нахустинатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳофизат карда шуданд (№ TJ 1300 аз 26.09.22c);

таҳдили металографии ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий Zn5Al ва Zn55Al бо титан ва сирконий ҷавҳаронидашуда бо ёрии микроскопии монокулярии тамғаи БИОМЕД - 1 (Украина) иҷро карда шуданд;

— таъсири титан ва сирконий ба саҳти ва мустаҳкамии ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий бо титан ва сирконий ҷавҳаронидашудаи Zn5Al ва Zn55Al бо ёрии асбоби саҳтисанҷии тамғаи ТШ-2 муайян карда шуданд.

**Соҳт ва ҳаҷми рисола.** Рисола аз муқаддима, 4 боб, хулосаҳо, рӯйхати адабиёт ва замима иборат мебошад. Кор дар 187 саҳифаи чопи компьютерӣ баён ёфта, 57 ҷадвал ва 60 расмро дарбар гирифтааст. Рӯйхати адабиёт 138 номгӯйро ташкил медиҳад.

## МУНДАРИЧАИ АСОСИИ РИСОЛА

**Дар муқаддима** масъалаҳои муҳими тадқиқот, инчунин шартҳои пешакии он ифода ёфта, мубрам будани рисола асоснок карда шудааст, аҳамияти амалий ва навгонии илми рисола инъикос гардидааст, мавқеъҳои муҳиме, ки ба ҳимоя пешкаш мешаванд, номбар карда шудааст.

**Дар боби якум** хосиятҳои асосӣ ва соҳаҳои истифодашавии рӯҳ ва ҳӯлаҳои он тавсиф гардидаанд; хосиятҳои физикаи гармоӣ рӯҳ, алюминий, титан, сирконий ва ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий; ҳусусиятҳои оксидшавии рӯҳ ва ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий; зангзании рӯҳ ва ҳӯлаҳои рӯҳӣ-алюминий. Шарҳи адабиёт оид

ба масъалаи мазкур нишон медиҳад, ки ҳамин гуна таҳқиқотҳои физикӣ-химиявӣ бо иштироки хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо металлҳои ишқорзаминӣ ва нодирзаминӣ ҷавҳаронидашуда гузаронида шудаанд. Аммо, таҳлили адабиётҳо ва ҷустуҷӯ дар шабакаи интернет мавҷуд набудани маълумотҳои таҷрибавиро оид ба таҳқиқотҳои физикӣ-химиявии хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо металлҳои гузаранда (титан, сирконий) –ро тасдиқ менамоянд.

Истифодашавии васеи хӯлаҳо дар асосӣ рӯҳ дар соҳаҳои гуногуни саноат гузаронидани таҳқиқотҳои мураттаби физикӣ-химиявии хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо титан ва сирконий ҷавҳаронидашударо талаб менамояд. Шарҳи адабиёт гувоҳӣ медиҳад, ки ҳосиятҳои ҳароратӣ, термодинамикӣ, кинетикиӣ ва анодии хӯлаҳои Zn5Al ва Zn55Al бо металлҳои гузарандай зикргашта амалан омӯхта нашудаанд.

Аз гуфтаҳои боло бармеояд, ки таҳқиқоти гармиғунҷоиш нисбӣ ва тағйирёбии функцияҳои термодинамикӣ, кинетикаи оксидшавӣ ва рафтори анодии хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминийи Zn5Al ва Zn55Al бо титан ва сирконий ҷавҳаронидашуда, ки ба сифати рӯйпӯшҳои анодии маснуотҳои металлӣ ва конструксияҳо истифода бурда мешаванд, вазифаи мубрам ба ҳисоб меравад ва тавсифи амалию бунёдӣ дорад.

**Дар боби дуюм** натиҷаҳои таҷрибавии таҳқиқоти вобастагии ҳароратии гармиғунҷоиш ва тағйирёбии функцияҳои термодинамикии хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминийи Zn5Al, Zn55Al бо титан ва сирконий оварда шудаанд.

**Боби сеом** таҳқиқотҳои кинетикаи оксидшавии хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминийи Zn5Al ва Zn55Al-ро бо титан ва сирконий, дар ҳолати саҳтӣ, дар муҳити электролити NaCl дарбар гирифтааст.

**Боби чоруми** рисола натиҷаҳои тадқиқоти таҷрибавии рафтори зангзани-электрохимиявии хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминийи Zn5Al, Zn55Al-ро бо титан ва сирконий фаро гирифтааст. Рисола бо ҳулосаҳои умумӣ, рӯйхати адабиёт, адабиёти иқтибос овардашуда ва замима ба анҷом мерасад.

**Дараҷаи омӯхта шудани масъалаи ҳалтаглаби илмӣ, асосҳои таҳқиқоти назариявӣ ва методологӣ.** Миёни металлҳое, ки дар саноатҳои гуногун истифода бурда мешаванд, рӯҳ ҷойи намоёнро ишғол менамояд. Ҳамчун масолеҳи конструксионӣ рӯҳи ҷавҳарониданашуда истифодашавии васеъро пайдо накардааст, ҷунки маҷмуи ҳосиятҳои меҳаникӣ, физикӣ ва технологији нокифояи мусоидро доро мебошад. Лекин ҷавҳаронидани иловагии рӯҳ бо элементҳои гуногун ҳосиятҳои дар боло зикрнамуда ва тавсифҳои онро ба таври қатъӣ баланд мебардорад.

Бинобар дар адабиёт мавҷуд набудани маълумот оид ба таъсири титан ва сирконий ба ҳосиятҳои физикӣ гармо ва функцияҳои термодинамикӣ, кинетикаи оксидшавии баландҳароратӣ ва рафтори зангзани-электрохимиявии хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминийгӣ дар кори мазкур мақсад гузашта шудааст, ки ҷойи ҳолӣ оид ба ҳосиятҳои рӯҳ ва хӯлаҳои он пурра гардонида шавад. Кор дар доираи мавзуу «Стратегияи миллии тараққиёти Тоҷикистон дар давраҳои то соли 2030» оид ба инноватсиякунонӣ (пешравӣ дар асосӣ навигариҳо дар ҳамаи соҳаҳои ҳаёти иҷтимоӣ-иқтисодии кишвар) иҷро карда шудааст.

*Арзиши назариявии тадқиқот* дар муқаррар кардани вобастагии функцияҳои термодинамикий, гармиғунҷоӣ, тавсифҳои энергетикий ва кинетикии хӯлаҳои рӯҳӣ-алюминийи Zn5Al ва Zn55Al, бо титан ва сирконий ҷавҳаронидашуда иборат мебошад.

*Нашири натиҷаҳои рисола.* Аз рӯйи натиҷаҳои таҳқиқот 16 кори илмӣ нашр гардидааст, ки 5-тои он дар маҷалаҳои тавсияшавандай КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр гардида, оид ба мавзуи рисола 2 нахустпатенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба даст оварда шудааст.

Рисолаи диссертационии Аминов Ф.М. тибқи талаботи комиссияи Олии аттестационии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ба расмият дароварда шудааст.

Хулосаҳои рисолаи диссертационӣ ва мақолаҳои илмии нашршуда дар мавзуи диссертатсия аз мувофиқати таҳассуси илмии довталаб Аминов Ф.М. ба дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои техниکӣ аз рӯйи ихтисоси 05.02.01- Маводшиносӣ (05.02.01.02 - саноати мошинсозӣ дар мошинсозӣ) мувофиқат менамояд.

**Муассисаи пешбар** истифодаи натиҷаҳои кори диссертациониро дар корхонаҳои мошинсозии Вазорати саноат ва технологияҳои нави Ҷумҳурии Тоҷикистон, Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон, Муассисаҳои таҳсилоти Олии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон, инчунин дар корхонаҳои мошинсозӣ ва металтургии кишварҳои Итиҳоди Давлатҳои Мустақил тавсия медиҳад.

Бо вучуди дастовардҳои зикршуда дар кори диссертационӣ баъзе камбудиҳои ҷузъӣ ҷой доранд, ки ислоҳпазир буда, моҳият ва арзиши илмии диссертатсияро кам намекунанд:

1. Хусусиятҳои коррозионӣ-электрохимиявии хӯлаҳо танҳо дар муҳити бетараф омӯхта шудаанд. Маълумот дар бораи таҳқиқи хосиятҳои электрохимиявӣ дар дигар муҳитҳо мавҷуд нест.

2. Кинетикаи оксидшавии хӯлаҳо танҳо дар ҳолати саҳт омӯхта шудааст. Бояд дар ҳолати моеъ низ омӯхта мешуд.

3. Дар диссертатсия натиҷаҳои таҳлили рентгенофазаи хӯлаҳо барои миқдори омехтаҳои дигар металлҳо мавҷуд нестанд, ки мавҷудияти онҳо инчунин метавонад ба зангзании хӯлаҳо таъсир расонад.

Камбудиҳои зикршуда навоварӣ ва аҳамияти тадқиқоти муаллифро кам намекунанд.

## Хулоса

Рисолаи диссертационии Аминов Ф.М. дар мавзӯи «Таъсири титан ва сирконий ба хосиятҳои хӯлаҳои рӯҳии Zn5Al, Zn55Al» кори илмӣ-тадқиқотии анҷомёфта мебошад.

Автореферат ва корҳои нашршудаи довталаб натиҷаҳои тадқиқотӣ дар рисолаи диссертационии пешниҳодшударо пурра инъикос мекунанд.


Рисолаи диссертационии Аминов Ф.М. ба талаботи "Низомнома дар бораи тартиби додани дараҷаҳои илмӣ", ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 26 ноябри соли 2016 №505 тасдиқ шудааст, ки ба диссертатсияҳо барои дарёфти дараҷаи илмии номзади илм пешниҳод карда мешавад, мувофиқат мекунад.

Муаллифи рисолаи диссертационӣ Аминов Фирӯз Мирраҳимовиҷ барои таҳияи асосҳои физикию химиявии синтези ҳӯлаи нави зидди зангзании рӯҳ-алюминий бо титан ва сирконий, омӯзиши хосиятҳои онҳо сазовори додани дараҷаи номзади илмҳои техникӣ аз руи 05.02.01 – Маводшиносӣ (05.02.01.02-саноати мошинсозӣ дар мошинсозӣ) мувофиқат менамояд.

Тақриз дар ҷаласаи якҷояи кафедраҳои "Хизматрасонии техникӣ ва таъмири мөшинҳо" ва "Барқиқунонӣ ва автоматиқунонии кишоварзӣ"-и Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш.Шоҳтемур (протоколи №9 аз 25 апрели соли 2023) муҳокима шудааст (рӯйхати иштироккунандагони ҷаласаи кушод ба тақриз замима карда мешавад).

**Раиси ҷаласа**, муовини ректор оид  
ба илм ва инноватсияи


Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба  
номи Ш. Шоҳтемур, номзади  
илмҳои ветеринарӣ, дотсент



Мирзоализода Т. М.

**Ташхисгар:**

декани факултети  
механиконии кишоварзӣ,  
н.и.т., дотсент



Мирзоев Ш.И.

**Котиб:** омузгори калони  
кафедраи "ХТ ва ТМ"



Ясинов Ш.М.

Имзоҳои н.и.в. дотсент Т. М. Мирзоализода,  
н.и.т., дотсент Ш.И. Мирзоев ва  
омузгори калон Ш. М. Ясиновро  
**тасдиқ мекунам:**

Сардори шуъбаи таъминоти ҳуқуқӣ  
ва кадрҳои ДАТ ба номи Ш. Шоҳтемур



Раҷабова Н.А.

**Суроғ:** 734003, Ҷумҳурии Тоҷикистон, шаҳри Ҷӯшанде, хиёбони Рӯдакӣ  
146, Донишгоҳи аграрии Тоҷикистон ба номи Ш. Шоҳтемур.  
**Телефон:** +992(372)-24-72-07. [rectortau31@mail.ru](mailto:rectortau31@mail.ru) URL: [www.tojagroun.tj](http://www.tojagroun.tj)